

Такризи

**муқарризи расмӣ ба рисолаи диссертатсионии Нуров Нуралий Норович
зери унвони “Поэтикаи ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил” барои
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.**

01. 01.- Адабиёти тоҷик

Мирзо Абдулқодири Бедил яке аз шоирони бузурги мутафаккир ва сохибандеша мебошад, ки ба туфайли истеъододи вижана сабки мухтасс ба зоти хеш, ки дар ашъори гуногунжанри вай бозтоб ёфтаанд, на танҳо дар адабиёти форсии асри XVIII Ҳиндустон, дар тамоми таърихи адабёти форсӣ-тоҷикӣ беназир ва бесобиқа аст. Шеъри Бедил инсичоми ҳама сабкҳои моқабли вай аст, аммо дар гунаи нав ва тарзи андешаи нав; шеъри Бедил гунаи насҷёftai шеъри устод Рӯдакӣ, Умари Хайём, Хоҷа Ҳофиз, Толиби Омулӣ, Калими Кошонӣ ва Соibi Табрезӣ аст, аммо бо истиқлол ва умқи андешаи шахсӣ. Дар шеъри Бедил тафаккури балиғи Рӯдакӣ, фалсафаи жарфи Хайём, латоифи сеҳрпардозонаи Ҳофиз, нозукадоии Толиб, ҳаёлбоғиҳои Калим ва мазмунофариниҳои Соиб – ҳама гирди як меҳвар давр мезананд ва дар осиёи андеша ва тарзи нави гӯйиш бо ҳам омехтаву маҳлут мешаванд ва ҳамираи фитрату хилқати тафаккури навро ҳосил менамоянд.

Мирзо Абдулқодири Бедил аз зумраи суханваронест, ки ҳанӯз аз даврони ҳаёту фаъолияташ то бад-ин рӯzon мавриди таваҷҷуҳи донишмандон ва аҳли завқ қарор гирифтааст. Дар тамомии сарчашмаҳои таърихӣ ва кутуби тазкира, ки аз даврони ин ҳунарманди беназiri шеър ба баъд ба вучуд омадаанд, роҷеъ ба вай маълумоти зиёд оварда шудаанд ва исми вай дар сарҳатти маълумоти сарчашмаҳову манобеъ воқеъ гардидаанд. Дар таҳқиқот ва адабиётшиносии ду садаи ахир муҳаққиқони зиёде дар хусуси шеъру ҳунари шоирии Бедил осори зиёде

дар сутӯҳи гуногун рӯйи кор оварда, ки дар иртибот бо паҳлухои муҳталифи эҷодиёти Мирзо Бедил ҳар яке аз арзиши виже бархурдоранд. Раванди бедилшиносӣ чи дар адабиётшиносии хориҷ дар шумули таҳқиқоти донишмандони ҳиндустонӣ, афғонистонӣ, эронӣ ва русу аврупой, чи дар адабиётшиносии тоҷик дар шумули таҳқиқоти даврони шӯравӣ ва пасошӯравӣ бо маҷрои хосси худ идома ёфта, дар ин даврон тавассути муҳаққиқони хориҷиву тоҷик амсоли Е.Э. Бертелс, Н.И. Пригарина, Абдулҳаққи Бетоб, Ғуломхусайнини Муҷаддадӣ, Ҳалилуллоҳи Ҳалилӣ, Иқболи Лоҳурӣ, Салоҳуддини Салҷуқӣ, Шафеии Қадқани, устод Айнӣ, Расул Ҳодизода, Кароматулло Олимов, Бобобек Раҳимӣ ва даҳҳо муҳаққиқи дигар дар мавзӯи мазкур мақолаҳову осори гуногунҳачм ба вучуд оварда шудаанд. Миёни ҷамеи осори таҳқиқии муртабит бар шеъри Мирзо Бедил, пеш аз ҳама, метавон осори муҳаққиқони афғонистонӣ Муҳаммад Абдулҳамиди Асир – “Калиди ирфон. Шарҳи ашъори ғомизи Абулмаонӣ Бедил”, осори Нурулҳусайнини Ансорӣ – “Баҳсе дар аҳвол ва осори Бедил”, “Шарҳи “Тӯри маърифат”, “Шарҳи рубоиёти Мирзо Абдулқодири Бедил”, Абдулғафури Орзу - “Бутиқои Бедил”, “Дар хонаи офтоб” ва “Тарсадоии Бедил”, Муҳаммад Қозими Қозимӣ – “Калиди дари боз (раҳёфтҳое дар шеъри Бедил)”, Асадуллоҳи Ҳабиб – “Вожаномаи Бедил”, Мулломуҳсинини Муҷаддадӣ – “Бедилшиносӣ”, Ғуломхусайнини Муҷаддадӣ – “Муштамил бар адвори ҳаёт, мушаҳҳасоти афкор, ҳусусиёти ашъор ва мунтаҳаби осори Абулмаонӣ Мирзо Абдулқодири Бедил”, осори муҳаққиқи афғони муқими Олмон Сайднурулҳаққи Коваш - “Инсоншиноҳтии Бедил”, покистонӣ Иқболи Лоҳурӣ – “Ҳайрат ва ҳақиқат”, Муҳаммад Абдулазизи Махҷур – “Оинабандони ҳайрати Бедил”, Ибодуллоҳи Аҳтар – “Бедил”, ҳиндустонӣ Ҳамидризо Қилиҷхонӣ – “Истилоҳоти нусхапардозӣ дар девони Бедили Дехлавӣ”, эронӣ Шафеии Қадқани - “Шоири оинаҳо”, Ҳайдари Каримпур – “Бедили Дехлавӣ” ва, ҳамчунин,

таҳқиқоти арзишманди устод Садриддин Айниро зери унвони “Мирзо Абдулқодири Бедил” ба таври маҳсус ном гирифт. Маҷмӯаҳои мақолоте ҳам, ки дар пайи ҳамоишҳову конфронсхои баҳшида ба Мирзо Бедил дар Афғонистону Ҳиндустон, Эрон ва Тоҷикистон дар солҳои гуногун зери унвонҳои “Бедилгаройӣ ва муруре бар заминаҳои фарҳангӣ, таърихӣ ва иҷтимоии он дар Афғонистон”, “Бедил дар оинай урс” (дар Эрон), “Қанди порсӣ”, “Нақд ва таҳқиқ” (дар Ҳинд) ва “Бедил дар Тоҷикистон” (дар фаслномаи “Рӯдакӣ”- и Тоҷикистон) таҳия гардидаанд, фарогири мақолоти арзишманде дар ихтинос бар шеър ва ҳунари шоирии Бедил буда, тавассути онҳо дар шинохти Бедил метавон суди зиёд гирифт. Дар адабиётшиносии муосири тоҷик ба ҳайси охирин таҳқиқот дар мавзӯи Мирзо Абдулқодири Бедил – ин осори Бобек Раҳимӣ таҳти ановини “Зиндагиномаи Бедил”, “Ошнӣ бо Бедил”, “Тавсифи осори Бедил” ва “Шарҳи шаст ғазали Бедил” ба ҳисоб мераванд, ки дар самти бедилшиносӣ нисбатан муфассалтару фарогирттар ба ҳисоб мераванд.

Чунонки аз осори Мирзо Абдулқодири Бедил бармеояд, вай дар тамомии анвои шеърӣ қувваозмой намуда, дар сурудани ҳамаи жанрҳо ҳунари беназири шахси худро мунъакис сохтааст. Девони ашъори ў қуллиёти бузурге аз анвои мутавотири сухани манзум буда, зиёда аз сад ҳазор байтро фаро мегирад. Мирзо Бедил аз пуркортарин ва сермаҳсултарин сухани порсӣ аст. Дар девони вай ҳама анвои шеърӣ мақоми вижа доранд ва дар тарҷиҳу бартарии яке бар дигари жанрҳои мустафоди ў қариб ки намешавад саъӣ кард. Аммо, чун жанрҳое амсоли рубоӣ, ғазал, маснавӣ ва қасида аз анвои дараҷаи аввали шеъри порсӣ аст ва дар сарҳатти жанрҳои дигар қарор доранд, дар эҷодиёти Мирзо Бедил ҳам ба ҳайси ҳуккомуи салтанати ҳунари шоирии ў ҷулус намудаанд ва шеъри ўро ба ҳайси намунаи виже аз тарзи сухангустарии порсӣ, ки баъдтар мавсум бар сабки бедилӣ ё мактаби бедилӣ гардида, муаррифӣ намудаанд. Аммо мактаби Бедил ва сабки бедилӣ, беш ва пеш

аз қулли анвои бакоргирифтаи ин шоири нодирулқареҳа, мадюни ишқномаҳо ва ё маҷмӯаи маътуфоти вай, яъне ғазалиёти ўст, ки муддатҳо пас аз даргузашти муаллифи худ тахайюл ва андешаҳои ҳазорон сухантиrozи порсиву ғайрипорсиро ба фитроки ҳайрати худ барбаста, ҳамчунон аз ақиби худ равона медоранд. Бинобар ин, ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил, агарчи аз даврони худи вай мавриди таваҷҷуҳ ва ҷозибаи аҳли завқу маънӣ қарор гирифтаанд ва агарчи то бад-ин рӯзон аз ҷониби муҳаққикини муосир ҷо-ҷо ва ба таври мӯҷаззо маҳалли назарбинӣ ва баррасиву таҳқиқ воқеъ шудаанд, дар арзишгузории куллӣ ҳанӯз ҳам ниёз бар таҳқиқоти вижаву ҷудогуна, пурвусъату паҳномандтар ва доманадору серпахлу доранд. Дар иртибот бар ин гуфтаҳо, шоистаи дарҷ ва гуфтани аст, ки рисолаи диссертатсионии Нуров Нуздор Норович зери унвони “Поэтикаи ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ ба Шӯрои диссертатсионӣ пешниҳод гардидааст, дар иртибот бар ғазалиёти Мирзо Бедил комилтарин таҳқиқоти фарогиру дар навбати худ инсичомёфта аст. Мавзӯот ва масоиле, ки муаллифи рисола муҳтасс бар ғазалиёти Мирзо Бедил ва дар ҳитаи танҳо жанри мазкур ба анҷом расонида, то ба ҳол, дар ҳақиқат, аз ҷониби ягон муҳаққиқе, на муҳаққикини хориҷӣ – дар шумули афғонистонӣ, покистонӣ, ҳиндустонӣ, эронӣ ва русу урупой ва на муҳаққиқони ватанӣ, гирифта аз адабиётшиносии даврони шӯравӣ то пасошӯравӣ, мавриди таҳқиқоти муфассалу мураттаб ва паҳноманд қарор нагирфтаанд.

Рисолаи Нуров Н.Н. ҷуз аз муқаддима, хулоса ва фехристи адабиёти корбурдшуда, иборат аз панҷ боб аст, ки дар ҳар яке аз ин бобҳо муҳимтарин масоили баҳсталаб ва таҳқиқнадидан ғазалиёти Бедил ба таври бисёр муҳаққиқонаву мӯшикофона баррасӣ гардидаанд. Дар муқаддима муаллиф бо риояти низоми таҳқиқоти марсум дар ҳусуси зарурати таҳқик, дараҷаи омӯхта шудани мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои

рисола, сарчашмаҳои таҳқиқ, усули бакоргирифта дар таҳқиқ, навовариҳои илмии рисола, арзиши назарӣ ва амалии рисола ва матолиби меҳварӣ барои дифӯ сухан ронда, дар иртибот бар ҳар яке матолибу андешаҳои ҷолибу мантиқӣ дарҷ намудааст. Дар қисмати дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ муаллифи рисола қисмати аъзами сарчашмаҳо ва тамомии индироҷоти илмиеро, ки то ба ҳол оид ба Мирзо Абдулқодири Бедил ва шеъри ӯ ба вучуд омада, қайд намуда, дар робита ба ин, сутӯҳ ва дараҷаи онҳоро баррасӣ намудааст. Он чи муаллиф роҷеъ ин мавзӯъ баҳс намуда, шоистаи дастгирӣ аст, чун дар нигоҳ ба номгӯйи осоре, ки оид ба ҳаёту эҷодиёти Бедил дар бахши китобнома овардааст, даовии вай, дар ҳақиқат, муҳаққақ мешаванд ва маълум мегардад, ки то имрӯз асари бузургҳаҷми алоҳидае дар робита бар ғазалиёти Бедил ба вучуд наёмадааст.

Дар боби якуми рисола – “Сохторшиносии ғазал ва таҳаввули он дар эҷодиёти Бедил” муаллиф дар ихтивои ҷаҳор фасл дар хусуси рушду таракқии жанри ғазал дар адабиёти классикии форсу тоҷик, инъикоси афкори адабии Бедил дар ғазалҳои вай, оид ба хусусиёти зимни мисраот ва қофияҳову радифҳои бакоргирифтаи Бедил андешаронӣ кардааст. Дар иртибот бар вучуди қарина миёни шоирони пешин ва ҳунари шоирии Бедил муаллифи рисола дуруст қайд менамояд, ки Мирзо Бедил дар эҷодиёти жанри ғазал аз сабк ва ҳунари шоирони мутақаддим истифодаи хуб карда, ба василаи ин, дар такмили минбаъдаи ҷиҳатҳои сохториву маъноии ғазал саҳми хешро гузоридааст. Дар робита бар истиқоли мисраъ дар ғазалиёти Бедил, муаллиф бар ин андеша аст, ки истиқоли мисраъ, ки аз нишонаҳои тавотури маонии нодир дар ғазали классикӣ аст, бо ибтикороти Бедил пайванди назаррас дорад. Ин ки тибқи дарёфтҳои муаллиф дар мисраоти Бедил миёни мазомин ва маонӣ ва вожагон робитай мустақим вучуд дорад, маҳзи ҳақиқатро дар худ нуҳуфтааст, чун дар анбӯҳи ғазалиёти Бедил метавон ҳазорон маонии

навро пайдо намуд, ки агар, аз як сӯ, нишондиҳандаи хунари маъниофаринии Бедил бошанд, аз сӯйи дигар, намогари робитаи зичи ин мазомин бо ҷиҳоти сохтории ғазалиёти ў мебошанд, ки марбутанд бо корбурди авзони номаъмулу ноозмуда, таркибу ибороти нав, вожагони ҳудсохтаи мураккаб, бурунсохти радифҳову қавоғӣ ва монанди инҳо. Вучуди ин нишонаҳоро муаллиф аз ибтикороти асосии Бедил дар нигоҳ ба ҷиҳоти буруниву даруни жанри ғазал ҳисобидааст.

Дар фасли дувуми боби мазкур, ки ба бозтоби афкори адабии Мирзо Бедил ихтисос ёфтааст, муаллифи рисола оид ба забону услуби Бедил пардохта, масоили марбутро тавассути даовии ҳуди шоир ба субут расонидааст. Зимни баррасии ин мавзӯъ, муаллиф назари мунтақидонаи баъзе аз муҳакқикони маъруфи шеъру адаби порсӣ, аз ҷумла Абдулҳусайн Зарринқӯб ва Шафеии Кадканиро, ки муддаиянд шеъри Бедил дар айни он ки жарф аст, тира аст ва дар айни он ки “чаҳмро ба нур ғарқ” мекунад, “дилро ба тирагӣ” андар мениҳад, “рӯзи абролуд” ва “ҷодаҳои нопайдоканор” аст, “дар пардаи ибҳом ва торикии заъфи баён ва беэътиноӣ ба мавозини забони форсӣ пинҳон шудаанд”, зикр карда, баъдан, барои таҳқики масъала аз навиштаҳои ҳуди Бедил дар робита бар тарзи гӯйиш ва сабки суханпардозии вай мисолҳои событу мудаллал овардааст. Ин шеваи таҳқики муаллифи рисола шоистаи зикр аст, чаро ки ба мӯчиби назари мунтақидонаи иддае аз муҳакқикин, агарчи онон маъруфу нуфузманданд, наметавон дар ҳусуси шеъри Бедил, ки дарёи жарфу нопайдоканори сухани порсӣ аст, ба таври қотеъу ниҳоӣ қазоват кард. Дигар ин ки шеваи Бедил ва лаҳну услуби гуфтори вай бо шеваи порсии мовароуннаҳрӣ, яъне тоҷикӣ бештар қаробат дорад, балки айни як шева аст ва дар ин маврид ҳукми муҳакқиконе, ки ошно ё қарин бо ин шеваанд, бояд дар мадди аввал қарор бигирад. Шеваи бакоргирифтаи Бедил намои равшани забони имрӯзи тоҷикӣ аст, аммо дар авчи такмили маонӣ ва маҷозу рамз.

Дар фасли сеюми боби мазкур дар иртибот бар озодгунагии мисраот дар ғазали Бедил, муаллиф ду вижагии мухимми мисраоти шоирро, ки яке вучуди маъни мустақил дар онҳо ва дигаре вучуди пайванд миёни дарунмояҳои мисраот аст, баррасӣ карда, ки қобили таваҷҷуҳ аст. Дар ҳақиқат, шеъри Бедил шеъри мисраъ аст, дар он аз нигоҳи куллӣ истиқлоли равшани мисраот ба назар мерасад. Муаллиф дар ин маврид дуруст қайд карда, ки мисраоти Бедилро мешавад ба таври ҷудогуна маънигузорӣ намуд.

Таҳқиқоти муаллифи рисола оид ба интихоби қавоғӣ ва радифҳои вижай Бедил ва усули такрорпазирии кофияҳо дар абёти шоир ва хуносae, ки вай дар ин бобат дарҷ намудааст, сазовори таваҷҷуҳ аст. Зоро Бедил, дар ҳақиқат, тавассути бакоргирии радифҳои нав ва тарзи корбурди қавоғӣ бар ҳалқи вожагон ва таркибҳои нодире даст ёфта, ки на қабл аз вай ва на баъд аз ў суханвари дигаре бар дастбурди онҳо муваффақ нагаштааст.

Дар иртибот бар фасли охири боби якуми рисола, ки ихтисос бар авзони ғазалиёти Бедил дорад, муаллиф қайд намуда, ки дар ғазалиёти Бедил 11 баҳр: рамал, ҳазаҷ, музореъ, мұчтас, раҷаз, комил, мутақориб, хафиф, мунсарех, мұқтазаб ва сареъ корбурд шудаанд ва миёни ҷамеи буҳури мазкур баҳрҳои рамал ва ҳазаҷ дар ғазалҳои мақоми аввалро ишғол менамоянд. Ба мӯчиби он ки оид ба авзони ғазалиёти Бедил таҳқиқоти густурдае аз ҷониби муҳаққиқони эронӣ Ҳабиб Ҷадидулисломӣ, Насрини Шафоӣ ва Аҳмади Зокирӣ дар гунаи осори гуногунҳаҷм ба вучуд омада ва дар онҳо масъалаи авзони ғазалиёти Бедил то ҳадди гуфтани ҳалли худро ёфтааст, муаллифи рисола аз таҳқиқи густурдаву муфассали ин мавзӯъ иҷтиоб пазируфта, пажӯҳиши хешро дар маҳдудаи баррасии ҳусусиёти бакоргирии буҳури комил, мутадорик, мутақориб ва раҷази шонздаҳрукна анҷом додааст. Аммо дар ин зимн ҳам, қайд кардан бамаврид аст, ки муаллиф аз уҳдан

баррасии мұхимтарин вижагиҳои баҳрҳои нодири бакоргирифтаи Бедил ва усулҳои корбурди маҳсус ва ҳунармандона аз бухури мазкур дар газалиёти шоирро ба таври бисёр муҳаққиқона мавриди тадқиқ қарор додааст.

Дар боби дувуми рисола – “Сабкшиносй ва поэтикаи забони газалиёти Бедил”, ки фарогири шаш фасл аст, муаллиф дар хусуси хусусиёти забонии ғазалҳои Бедил, пецидагүйӣ дар онҳо, вожагони хосси ашъори Бедил, асоситарин васоити тасвири бадей, тарзҳои маҳсуси вожасозй ва таъбирофарӣ, истифода аз вожаҳову таркибҳои мардумӣ, шарҳ ва маънигузориҳои шоирона дар девони Бедил таҳқиқот бурдааст. Муаллиф дар фасли нахустини рисола дар такя бар назариёти фалсафай Ҳинд чунин ақида дорад, ки шеъри Бедил то дараҷаи муайянे ношӣ аз назарияи мазкур аст. Бар ҳамин асос, дар фасли дувум, ки ба баррасии вожагони хосси ашъори Бедил баҳшида шудааст, дар табиини ҳайсияти корбурди вожаи *нафас* дар шеъри Бедил бар он аст, ки сувар ва маоние, ки шоир аз вожаи мазкур гирифта ё бароварда, аслан, ба таъсири хусни таваҷҷуҳи Бедил ба фалсафай Ҳинд ба вучуд омадаанд.

Дар фасли дувуми боби мазкур, ки ба васоити тасвири бадей дар ашъори Бедил ихтисос ёфтааст, муаллиф ба таври бисёр мӯшикофона дар атрофи киноёти бакоргирифтаи шоир дар мисоли вожагон, ибораҳо ва таркибҳои маҷозии вай таҳқиқот бурдааст. Дар ин фасл муаллиф бар ин назар аст, ки дар шеъри Бедил санооти киноя ва муаммо беш аз ҳар санъати дигаре мавриди корбурд қарор гирифта ва нисбат бар қулли дигар васоити тасвири бадей риҷҳон доранд.

Дар фаслҳои чаҳорум ва панҷуми боби дувум муаллиф ба таҳқиқи ҳунари вожасозии Бедил ва чигунағии корбурди вожаҳову таобири шоев ва роичу мустаъмал, ки хосси забони муҳовараи замони шоиранд, пардохта, ба манзараи қуллии таъбирофаринӣ ва таркибсозиву

ибораорои нигоҳи муҳаққиқона намудааст. Зимни ин, муаллиф чанд равишеро дар коргоҳи вожасозии Бедил ташхис намуда, тавассути онҳо ихдоси вожаҳои мураккаб, ибороти сеҷузъӣ ва серҷузъӣ, таркибҳое, ки аз чанд ҷузъ ё қалима созмон ёфтаанд, ҳамчунин, эҷоди ифодаҳои зиёди маҷозӣ ва, ба истилоҳ, реҳтаву фразеологӣ дар коргоҳи ҳунарии шоирро муайян соҳтааст. Муаллиф бар ин назар аст, ки Мирзо Бедил агар, аз як тараф, дар таҳаввул ва инкишофи вожаҳову иборот ва таркибҳову ифодаҳои зиёди забони тоҷикӣ нақши муассир гузошта бошад, аз сӯйи дигар, тавассути эҷоди воҳидҳои мазкур тавонистааст аз такрору бозтоби мазомин ва маонии дарёftai қудамо иҷтиюб варзад ва, бад-ин тариқ, дар эҷод ва ҳалқи мазомину мағоҳим, вожаҳову таркибҳо ва ибораҳои нобу тозаи зиёде саҳми бузургро бар ҷой бигзорад. Агарчи фасли панҷум давоми мантиқии фасли пешини худ аст, аммо бад-он ҷиҳат ки таҳқиқоти муаллиф дар ин фасл танҳо ба шарҳу табиини вожагону тарокиби мардумӣ дар ашъори Бедил тамаркуз ёфта, муаллиф онро ба қисмати алоҳида ҷудо намудааст. Ин таҷзияи муаллиф қобили қабул аст, чун дар нигоҳ ба шеъри Бедил ва, умуман, шеъри шоирони сабки ҳиндӣ, яке аз ҳусусиёти шеърии намояндагони ин сабк истифода аз мардумгуфтаҳо ё ҳалқиёт мебошад, ки худи онон аз ин қабил суханон ба исми алфози бозорӣ ё алфози кӯча унвонгузорӣ кардаанд.

Дар фасли шашуми боби мазкур муаллиф зимни баррасии шарҳ ва маънигузориҳои шоирона дар девони Бедил, муаллиф тавассути се замина мағоҳим ва мазомини ашъори Бедилро мавриди шарҳ қарор дода, ки қобили истиқбол аст. Ин заминаҳо иборатанд аз шарҳи истилоҳоти фалсафиву ирфонӣ, тафсири авотиф ва ҳолоти инсонӣ ва шарҳи вожагону таъбироти муҳталиф. Ин се заминаро метавон ба ҳайси се дидгоҳи муаллифи рисола бар ашъори Бедил ва ё бар қунҳи ҷаҳонбиниши шоиронаву мутафаккирони Бедил талаққӣ кард. Се заминай мубассит бар ҳайсияти дидгоҳи Бедил, ки аз ҷониби муаллифи

рисола дарёфта шудаанд, тавофуқ бо муҳтавои эҷодиёти шоир, ба хосса, ғазалиёти ўдоранд.

Боби сеюми рисола - “Тасвирсозӣ, шигардҳои маъниофарӣ ва мазмунсозӣ”, ки дарбаргирандаи чаҳор фасл аст, ба таҳқиқи ғазалиёти тасвирии Бедил ва ё гунаҳои тасвир дар манзари ғазалсароии шоир ихтисос ёфтааст. Вобаста ба ин, муаллиф кӯшидааст, то дар фасли аввали боб оид ба ғазалҳои тасвирии Бедил ва шеваҳои пайдоиши онҳо, дар фасли дувум оид ба тасвири табиат, дар сеом – тасвироти мутаноқиз ва, ба истилоҳ, парадоксӣ дар ғазалҳои Бедил ва дар чаҳорум дар хусуси ҷанбаъҳои мавзӯи ғазал дар эҷодиёти шоир таҳқиқот бубарад. Дар фасли аввали боби мазкур, ки “Ғазали тасвирий дар девони Бедил” номгузорӣ шуда, муаллиф бар ин назар аст, ки яке аз ҳасисаҳои барҷаста дар ҳунари шеърфаринии Бедил “нуфузи аносими тасвир ва тасвирпардозӣ” ба шумор меравад. Муаллиф дар иртибот бар ин мавзӯ дуруст қайд мекунад, ки “дар шеваи кори Бедил барои овариниши тасовир мушоҳида ва диди фардии шоирона ё бардоштҳои хоссаи вай авлавият доранд”. Дар ҳақиқат, дар нигоҳ ба тасовири шоир метавон ҳадс зад, ки Бедил шоири суратгар ва ё мусаввири шоир аст, чун нақши нигоришту тазайюноти хаёй ва ё мунаққашоти шоиронаи ашё ва мағоҳим дар ашъори вай бас барҷаста аст.

Дар фасли баъдии боби мазкур, ки ба табиини тасвири табиат дар ғазалиёти Бедил ихтисос ёфтааст, муаллиф дар заминаи як ғазали баҳорияи шоир ба таҳқиқи мавзӯ пардохта, дар асоси ҳамин намуна тавониста, то бар баёни ҳасисаҳои асосии тасвирофаринии шоир даст ёбад. Дар ин зимн муаллиф бар ин назар аст, ки Бедил табиат ва зебоиҳои онро дар мисоли баҳор фузун аз он чи дар худи он аст, зеботар тасвир мекунад ва аз ҳар унсури табиат ҳикматеро барои худ кашф мекунад. Дар ин зимн байти маъруфи Шайх Саъди, ки гуфта: “Барги дараҳтони сабз дар назари ҳушиёр, Ҳар вараке дафтарест маърифати

Кирдигор”, метавон илова намуд, ки таъсирпазирии Бедилро аз гуфтаи мазкур тахмин мезанад.

Дар фасли баъдӣ, ки ба афкори мутаноқиз ва ё, ба истилоҳ, парадоксҳои Бедил баҳшида шудааст, муаллиф ба пешинаи суханҳои ғайритатобӯк дар афкори бузургони адаби порсӣ, аз ҷумла устод Рӯдакӣ мепардозад, ки шоистаи зикр аст. Овардани амсилаи зиёди шоҳид дар иртибот бар мазомини мутаноқизи Бедил аз тааммуқи муаллиф бар қунҳи эҷодиёти шоир шаҳодат медиҳанд. Муаллиф дар ин маврид қайд менамояд, ки дар қаломи Бедил истифодай парадоксҳо зии таобири ҷолиби шоиронаи вай омили ихдоси шевай маҳсуси баён ва эҷоди мазомини тозаву тасовири ноби ӯ ба ҳисоб мераванд. Андешаи муаллиф сазовори истиқбол аст, чун дар ашъори ҷамеи шоирони сабки ҳиндӣ ва аз ҷумла Мирзо Бедил яке аз роҳҳои хилқати мағоҳим ва мазомини нав – ин корбурди таноқузоти фикрӣ аст. Дар шеъри бузургони сабки ҳиндӣ, маҳсусан дар эҷодиёти Калим, Соиб ва Мирзо Бедил афкори мутаноқиз ҷӯш мезананд ва ин қабил афкор авомили истиқлоли мактаби зехниро дар шахси шоирони фавқуззикр ба бор меоранд.

Дар фасли охири боби сеюм, ки ба оғарниши мазомин ва вусъати ҷанбаъҳои мавзӯии ғазалиёти Бедил ихтисос ёфтааст, муалиф қӯшида, то асоситарин мазмини дарёftai Бедилро, ки ё маҳсули хилқати табъи худи шоиранд, ё шоир дар такмилу тавсиаи мазомини дарёftai қудамо саҳм гузаштааст, таҳқиқот бубарад. Бедил, ин суханваре, ки маҳсули эҷоди вай сад ҳазор байтро убур мекунад, бе муҳобо, яке аз бузургтарин ҳаллоқони мазомини бикр ва маонии ногуфта дар таърихи адаби порсӣ ба ҳисоб меравад ва аз ин ҳайс дар радифи Ҳаким Низомӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва Соibi Табрезӣ, ки дар оғаридани мазомини бешумори нав маъруфанд, қарор дорад. Агарчи фасли мазкур дар қиёс ба унвони он хурдар аст ва агарчи шарҳи муҳаққиқонаи мазомини дарёftai Бедил хориҷ аз маҳдудаи якефасл аст, муаллиф тавониста, ки дар

баррасии ин мавзӯй низ муваффақ гардад ва асоситарину калидитарин мазомини девони шоирро маҳалли пажӯшиш воқеъ гардонад. Ғазали шоирони сабки ҳиндӣ, ки Мирзо Бедил ҳам бар он шомил аст, маҳзани беназири мазомин ва мавзӯот аст ва дар ин бобат бар сабкҳои моқабли худ гӯйи сабқат мерабояд. Як хусусияти шеърӣ дар намои жанри ғазали сабки мазбур, ба хосса шеваи гуфтори Мирзо Бедил, иборат аз он аст, ки майдони мазмунофаринии шоирони ин сабк маҳдуд бар ҳузури мазомини маъдуду ҳисобӣ нест; чаро ки дар ғазалиёти сабки ҳиндӣ, чунонки муаллифи рисола қайд намуда, дар мисоли як ғазал метавон даҳҳо мазмунро пайдо ва қашф намуд, новобаста ба ин ки ин мазомин ибтикориву зойдаи зехни ҳаллоқи муаллифи он аст ё онҳо такрориянду шоир дар тасвири нави онҳо ба навъе саҳм гузоридааст. Дар таҳқиқоти муаллифи рисола оид ба сайри мавзӯии шеъри Бедил чанд мавзӯи калидии эҷодиёти вай қашф гардидаанд, ки иборатанд аз фалсафаи ваҳдат ва қасрат дар манзари мутаффакиронаи шоир, сулҳи кулл, муколамаи фарҳангҳо, мазомини маҳсул аз ороъ ва тарзи тафакури ҳиндӣ, ки зойдаи фалсафа ва ирфони ҳиндиянд ва, ҳамчунин, мавзӯти марбут бар ахлоқ, ки дар маҷмӯй ахлоқиёти Бедилро аз дидгоҳи шоиронаи вай инъикос менамоянд. Он чи муаллиф дар баррасии мавзӯти мазкур баён намуда, шоистаи дастгирӣ аст ва бо муҳтавои тафаккури Бедил татобуқ дорад.

Боби чаҳоруми рисола мавсум ба “Таассуроти поэтикаи Бедил аз суханварони гузашта” аст ва дар ин боб муаллиф пиromуни чаҳор фасл дар хусуси таъсири бузургони пешин дар мисоли устод Абӯабдуллоҳи Рдакӣ, Абулқосим Фирдавӣ, Мавлонои Балхӣ ва Толиби Омулӣ ба шоирии Бедил таҳқиқоти ҷолиб бурдааст. Муаллиф зимни баёни таъсирпазирии Мирзо Бедил аз Одамушшуаро чанд рубоиро, ки Бедил бар асари рубоии суолу ҷавоби маъруфи устод суруда, мисол оварда, ки онҳо, дар ҳақиқат, бардошти равшане аз устод Рӯдакиянд. Дар хусуси

бардоштои Бедил аз Ҳакими Тӯс ҳам, бояд қайд кард, ки муаллифи рисола бар умқи анбӯҳи ғазалиёти Абулмаонӣ фурӯ рафта, дарёфта, ки суварот ва тимсолҳои бакоргирифтаи вай монанди: Зол, Бежан, Рустам (- и Зол), Ҷам ё Ҷамшед, Кайқубод, Қайсаρ, Фариҷун, Раҳш, Симурғ ва амсоли инҳо аз “Шоҳнома”- и Фирдавсиянд. Андешаҳои муаллифи рисола дар мавзӯи таъсири Мавлоно бар шоирии Бедил амиқтар фурӯ мераванд ва аз муҳтавои фасли мазкур маълум мегардад, ки назариёти ирфонии Мавлоно ҳам аз тариқи “Маснавӣ” ва ҳам тавассути “Девони кабир”- аш бар сухантиrozии Бедил таъсири бузурге намудаанд. Дар бобати асаргузории Толиби Омулӣ бар шоирии Бедил муаллиф дар муқобилагузории ғазалиёти ҳар ду шоир бар он муваффақ гардидааст, то ҳайсияти таъсири қаломи ин шоири нозукбаёни сабки ҳиндиро, ки дар бофтани истиороти ба қавли Шиблии Нуъмонӣ шӯҳ дар таърихи адабиёти порсӣ шуҳратманд гашта, дар эҷоди мазомини Мирзо Бедил таҳқиқ намояд.

Дар боби охири рисола – “Таъсири поэтикаи Бедил ба суханварони адабиёти тоҷикӣ Фарорӯд (аз нимаи дувуми асри ҳаждаҳ то аввали асри бист)” муаллиф қӯшида, то таъсиротеро, ки Бедил баръакс бар суханварони пасин гузоштааст, мавриди таҳқиқ қарор бидиҳад. Қовишҳои муаллифи рисола дар ин замина дар сари эҷодиёти Тӯғали Аҳрорӣ, Зуфархон Ҷавҳарӣ сурат пазируftааст, ки шоистаи дастгирӣ аст, зоро суханварони мазкур, дар ҳақиқат, намояндагони мактаби Бедил мебошанд ва аз ашъори вай таъсири зиёде гирифтаанд.

Дар фасли дувуми рисола бошад, муаллиф дар хусуси таъсири шоирии Мирзо Бедил бар эҷодиёти яке аз шоирони давраи бозгашти эронӣ – Сабоҳии Бедгулӣ таҳқиқот бурдааст. Пажӯҳиши муаллиф дар ин зимн дар муқобалагузории чанд намуна аз ғазалиёти Сабоҳӣ ва Бедил сурат пазируftааст, ки ҷуз татобуки сохториву шаклӣ дар мисоли вазн

ва қофияву радиф, ҳамчунин, дар онҳо мушобиҳати мавзӯиву ғояйӣ низ ба ҷашм мерасад.

Хулосаи рисола ҳам шоистай пазириш ва дастгирӣ аст, он муҳтавои корро дар бар гирифта, бо мундариҷоти он мувофиқати том дорад. Муаллиф зимни баррасии 23 нукта натиҷаҳои таҳқиқоти худро ба таври муъҷаз ва мантиқӣ пешниҳод намудааст.

Қисмати китобномаи кор ҳам ҷолиб аст ва теъдоди сарчашмаҳову манобеъ ва осори таҳқиқотии овардаи муаллиф куллан бо муҳтавои кор мутобиқат мекунанд.

Аmmo, дар баробари муваффақиятҳо дар кор баъзе камбуҷҳо низ ба назар мерасанд, ки баррасии онҳо бар фоидайи муаллифи он ҳоҳад гардид:

1. Ба андешаи мо, корбурди вожаи “забон” дар унвони боби дувум “Сабкшиносӣ ва поэтикаи забони ғазалиёти Бедил” зиёdat мекунад, чун бе истифода аз вожаи “забон” поэтикаи ғазалиёт низ метавон гуфт.

2. Муаллифи рисола, бо ин ки дар иртибот бар истиқлоли мисраот дар шеъри Бедил таҳқиқоти шоиста бурдааст, дар ҳусуси вучуди робитаи мантиқӣ дар шеъри Бедил, ки сарчашмаи худро аз шеъри Ҳоча Ҳофиз ва бузургони сабки ҳиндӣ, аз ҷумла Калими Кошонӣ ва Соиби Табрезӣ мегирад, сухан нагуфтааст. Вучуди ҳамин робитаи мантиқӣ аст, ки ду мисраи мустақилро дар шеъри сабки ҳиндӣ, аз ҷумла дар шеъри Бедил ҳам, ки бе шак, намояндаи ҳамин сабк аст, бо ҳам пайванд медиҳад. Ин ки муаллиф иртиботи ду мисраъ дар шеъри Бедилро ба василаи дарунмояи он дарёftа, ки ба анешаи мо, он аслан, вучуди мантиқ миёни вожагону ибороти як байт аст, на дарунмоя. Дарунмоя, дар асли худ, ҷизе ғайр аз иртиботи мантиқӣ аст ва он бо балоғату фасоҳати гуфтор ҳамнишинӣ дорад.

3. Ба чиҳати он ки мавзӯи авзони ғазалиёти Бедили Дехлавӣ қабл аз ин ба такриб ҳалли худро ёфтааст, чунонки худи муаллифи рисола ҳам ин нуктаро дар оғози фасли чаҳоруми боби якум дар асоси осори муҳаққиқон қайд намуда, хубтар мешуд, ки фасли мазкур дар ҳаҷми як зерфасли алоҳидай дохили фасли сеюм ва ё андаруни он зери номи умумии “Вижагиҳои мисраъ, қофиябандӣ, радифпардозӣ ва вазни ғазалиёти Бедил” чойгир карда мешуд. Аммо, ин дар ҳитои ихтиёри худи муаллифи рисола қарор дорад.

4. Ба назар мерасад, агар фасли якуми боби дувум дар рисола намебуд, беҳтар мебуд, зоро бо шиносой бо кулли муҳтавои рисола ва мундариҷоти он, фасли мазкур бегона менамояд ва набудани он бар куллият ва пуррагии рисола ҳеч намекоҳад. Яке аз мавзӯоти зибаҳс дар фасли дувум ин баррасии вижагиҳои забониву балоғии шеъри Бедил аст, ки муаллиф ин ҳасисаи шеъриро поэтикаи забони Бедил қаламдод кардааст ва онро то ҳадди гуфтани мутаассир ва маъхуз аз поэтика ва назарияи балоғатшиносии санскриту ҳиндӣ ҳисобидааст. Ба андешаи мо, ин андешаи муаллифи рисола он қадр ҳам сиҳҳат надорад, зоро дар Ҳинд зистану шеъри порсӣ гуфтан, барои шоири порсигӯ маънои онро надорад, ки дар пардохтани шеър таҳтуннуғузи забону баёни ҳиндӣ ва назарияи зебоишиносии санскрит қарор бигирад. Зимнан, қайд кардан бамаврид аст, ки фасли дувуми боби мазкур агар ба исми “Сувари вожаи нафас дар коргоҳи ҳунарии Бедил” номгузорӣ мешуд, ба мундариҷаи фасл бештар мувоғиқат мекард, зоро, чунонки аз муҳтавои ин фасл дида мешавад, таҳқиқоти муаллиф, аслан, дар гирди ҳамин вожа ва таркиботу суваре, ки аз он ба вучуд омада, мутамарказ гардидаанд. Як нуктаро дар иртибот бар вожагони қалидии ғазалиёти Мирзо Бедил қайд кардан бамаврид аст, ки дар девони шоир вожаҳои дигаре ҷуз аз вожаи фавқуззикр ба назар мерасанд, ки дараҷаи корбурдашон дар қиёс бо вожаи нафас ба маротиб зиёдтар аст. Аз ҷумлаи ин вожаҳо *оина, шамъ*,

тифл ба хисоб мераванд. Ин вожаҳоро Бедил, бегумон, аз ҳамтоёни сабкии ҳуд, ба хосса, аз Соиб ба орият гирифтааст, зеро вожагони мазкур қабл аз Бедил дар ғазалиёти Соиб аз мақоми меҳвариву калидӣ бархурдор буданд. Қайди ин нукта ҳам бамаврид аст, ки маҳсусан вожаи *оина* дар тарсими сувароти хаёливу ваҳмӣ ва эҷоди мазомини фалсафиву ирфонии Бедил нақши бас муассир дорад. Ба ҷиҳати корбурди зиёди ҳамин вожа аст, ки Бедил дар адабиётшиносии мусоир бештар бо хитоби *шоири оинаҳо* маъруф аст. Аммо, мутаассифона, ҳеч ҷо аз Бедил ба унвони шоири нафасҳо номе нагирифтаанд. Ин нишон медиҳад, ки вожаи нафас дар қиболи вожагони мазкур муқоисанашаванда аст ва дар мақоми пойинтар қарор дорад. Бовар аст, ки таҳлили омории вожагони девони ғазалиёти Бедил парчамро ба вожагоне амсоли *оина* ва *тифл* медиҳад.

5. Дар фасли савуми боби дувум, ки ба васоити тасвири бадей дар ашъори Бедил ихтисос ёфта, муаллифи рисола чунин мешуморад, ки тасвироти шоиронаи Бедил, аслан, бар киноёт ва мармузгӯйиҳо, яъне муаммоҳои вай асос пазируфтааст. Сухани муаллиф қобили қабул аст, аммо набояд фаромӯш кард, ки яке аз авомили ихдоси ҳуди киноя ин санъати истиора ва ё ибороти мустаор аст, яъне, ба маънни дигар, истиора ба ҳайси шакл ин ҷо омили вуҷуди маънни муканнаъ аст, на ин ки маънӣ иллати ҳастии шакл. Бинобар ин, шеъри Бедил бар истиора истехқом пазируфтааст ва ин ки онро баъзан дунёи румузи шоирона низ мегӯянд, ба мӯчиби ҳамин истиора аст. Пас, муаллиф агар дар мавриди истороти Бедил ист мекард ва киноёти шоирро тавассути ибороти мустаори ӯ баррасӣ мекард, бар камоли фасли мазкур бештар меафзуд.

6. Дар иртибот бар афкори мутаноқиз ё парадокс муаллиф агарчи дар фасли сеюми боби савум таҳкиқоти шоиста бурда, дар ҳусуси таъсироте, ки Бедил дар истифодаи ҳамчунин афкор аз бузургони сабки ҳиндӣ, ба хосса, пештозони он монанди Толиб, Калим ва Соиб

пазибуфта, радди назар карда. Бояд қайд кард, ки шоирони мазкур, бегумон, беш аз ҳар шоири гузашта бар шоирии Бедил асар гузаштаанд, зеро онон чи аз ҳайси замон ва чи аз ҷиҳати тарзи гуфтор ба Бедил наздикий доранд. Бинобар ин, ҳеч мумкин нест, ки дар овардани танокӯзоти фикрӣ Бедил зери таъсири онон, хусусан Соиб, ки девони ғазалиёти вай маҳзани танокӯзоти шоирона аст, қарор нагирифта бошад.

7. Дар фасли аввали боби мазкур, ки ба мактаби пайравони Бедил ихтисос ёфтааст, муаллифи рисола танҳо ба баррасии вижагиҳо ва нишонаҳои сабки ҳиндӣ дар эҷодиёти Шавкати Бухорӣ, Сайидои Насафӣ, Носирӣ Бухорӣ ва суханварони дигари ҳавзаҳои адабии Мовароуннаҳр сухан ронда, аммо дар хусуси таъсири Бедил бар эҷодиёти онон ва ё татаббуи онон аз ашъори Бедил ҷизе наёвардааст, ки ин равиши таҳқиқот, бо унвонгузории боб мувофиқат намекунад. Зимнан, қайд кардан бамаврид аст, ки дар фасли мазкур муаллиф танҳо бар таъсирпазирии Туғрали Аҳорӣ ва Зуфархон Ҷавҳарӣ аз шеъри Бедил, ки аз зумраи охирин намояндагони сабки ҳиндӣ ва, маҳсусан, мактаби бедилий маҳсуб мешаванд, иктиро кардааст. Ҳол он ки маъруфттар, пешгомтар ва муқаддамтар аз ин шоирон Шавкат, Сайидо ва Носир ба ҳисоб мераванд, ки доираҳои адабии Ҳиндро бо он ҳама таҷаммулоташ тасхир намуда буданд.

8. Дар кор, ҳамчунин, ҷо-ҷо ҳатоҳой имлой ва техникий вомехӯранд. Ҳатоҳои имлой бештар бо ҳарфи ӯ, риоя накардани ташдид дар баъзе аз вожаҳо ва партофтани баъзе аз хуруф дар вожаҳо рабт доранд, масалан, *муҷиб* ба ҷойи *мӯҷиб* ва ё, баръакс, *шӯҳрат* дар ҷойи *шӯҳрат* (саҳ. 4); *хоса* ба ҷойи *хосса*, ҳазфи ӯ дар ибораи монанди *ҷанбаъҳои ҳунарӣ* (саҳ. 5; 10). Аз зумраи саҳавоти техникий истифодаи рақамҳо ба ҷойи ҳарфҳо ва риоя накардани фосилаи ҷузъҳост. Аз ҷумла, муаллиф дар фасли ахири боби дувум (саҳ.. 195) зимни баррасии шурӯҳоти ашъори Бедил ишорати А)-ро истифода карда, дар сахифаи 205 бошад, ба ҷойи ишораи Б)

рақами 2)-ро мустафод шуда ва дар саҳифаи 207 бошад, боз онро бо В) ишорат намудааст. Дар қисмати китобнома низ чунин ғалатҳо дар ишорагузории ҳарфии сарчашмаҳо ба назар мерасанд, ки ҷо бо ҳарфи қалон ва ҷойи дигар бо хурд оварда шудаанд.

Аммо, бояд таъкид намуд, ки вучуди хатоҳои мазкур, ба ҳеч ваҷҳ, бар арзиши умумии кор коҳиш ворид намесозад, зоро онҳо – ҳамагӣ нисбиянд, саъбу нобахшуданий ба ҳисоб наҳоҳанд рафт ва дар қиёс бо мундариҷаи кор ба ҳадде нестанд, ки вучуди онҳо мӯчиби нуқсони кор бошанд.

Фишурда ҳам бо муҳтавои рисола комилан мувофиқат дорад. Дар фишурда 3 монография ва 22 мақолаи муаллифи рисола дарҷ ёфтаанд, ки ҳамагӣ дар маҷаллаҳои илмӣ ва пазируфташудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба ҷоп расидаанд ва ба пуррагӣ мундариҷаи асосии рисолаи диссертационии муаллифро инъикос менамоянӣ.

Рисолаи диссертационии Нуров Нурадӣ Норовиҷ зери унвони “Поэтикаи ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил”, ки барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология ба Шӯрои диссертационӣ пешниҳод гардидааст, дар сатҳи мутобиқ бо меъёри мукарраршудаи рисолаҳои диссертационӣ навишта шуда, ба талаботи умумии Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10. 01. 01.- Адабиёти тоҷик мебошад.

Д.и.ф., профессори кафедраи
забони тоҷикии ДДМИТ:

Имзои Саид ҷаъфаров О.Ш.-ро масдиқ менамоям.

Сардори шуъбаи кадрҳои ДДМИТ

Саид ҷаъфаров О.Ш.

Раҷабов Б.С.

